

ФИЛОЛОГИЯ

PHILOLOGY

**УДК 8m2
Э-57
ББК 83.3 (2m)**

С. ЭМОМАЛИЙ

ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ АЗ НИГОҲИ СОТИМ УЛУҒЗОДА

Мавзӯи худшиносии миллӣ дар адабиёти тоҷик мавзӯи комилан нав нест. Аз шоирони адабиёти классикий устод Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саноии Фазнавӣ, Фаридуддини Аттор, Ҷалолуддини Балхӣ, Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Бедил, Аҳмади Дониш сар карда, то адибони адабиёти асри XX устод С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Фитрат, М. Турсунзода, С. Улуғзода, Ҷ. Икромӣ, Раҳим Ҷалил, Алӣ Ҳуш дар мавзӯи фавқ ибрози андеша намудаанд. Аммо, мавзӯи мазбур то соҳибиистикол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорати саҳти идеологиияи коммунистӣ қарор дошт. Чи хеле ки профессор М. Имомов қайд намудааст: «Мавзӯи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ дар даврони шӯравӣ мавриди назорати саҳт қарор гирифта буд ва нависандагон имкон надоштанд, ки аз ҳадди эътидол фароҳтар по бигзоранд» (2, с.79).

Баъди соҳибиистикол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба даст омадани истиқлолияти сиёсию фарҳангӣ мавзӯи худшиносии миллӣ яке аз мавзӯъҳои мубрами рӯз қарор гирифта, мавриди таваҷҷӯҳӣ давлату ҳукumat, аҳли фарҳанг ва бевосита Сарвари кишварамон қарор гирифт. «Асарҳои пурарзиши Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Пайрав Сулаймонӣ, Мирзо Турсунзода, Ҳабиб Юсуфӣ, Мирсаид Миршакар, Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил, Абдусалом Дəҳотӣ, - қайд кардааст, Президенти мамлакат Эмомалий Раҳмон, - дар мавзӯъҳои гуногуни соҳтмони ҳаёти нав танин андохта, аз садои дил ва маҳсули меҳнати бунёдкоронаи ҳалқи тоҷик ба ҷаҳониён мужда мерасониданд» (3, с.3).

Бидуни шакку шубҳа дар таърихи адабу фарҳангӣ асри XX адибе, ки баъд аз устод Айнӣ дар инъикоси бадеии таърихи ҳалқи тоҷик, масоили миллӣ, худшиносию худогоҳӣ, ғаму дард, шодиву нишот ва бурду бохти миллати тоҷик саҳми арзанда дорад, Сотим Улуғзода мебошад. Чи хеле ки профессор X. Асозода қайд мекунад: «Вобаста ба мавзӯи худшиносӣ ва тадқиқи бадеии

чехраҳои адабиву таърихӣ осори саҳнавиву насрин устод С. Улугзода мавқеи маҳсус дорад» (1, с.175).

Таваҷҷӯҳи Сотим Улугзодаро тақдири таърихии ҳалқи тоҷик ҳанӯз ҳангоми таҳсил дар Дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд (1925-1929) ба ҳуд ҷалб намуда ва бâъдтар ин масъала дар эҷодиёташ беш аз пеш мавқеъ пайдо карда, минбаъд барномаи эҷодиашро ташкил намудааст. «Ман (С. Улугзода – С. Э.) дар солҳои бâъд таърихи ҳалқи худро омӯҳтам, бо эҷодиёти Рӯдакӣ, Носири Ҳусрав ва арбобҳои дигари маданияти гузаштаамон шиносой пайдо кардам, лекин олимӣ рус (профессор Андреев – С. Э.), ки нахустин бор ба ман «ҳалқи худро шинос» гуфт ва ҳудаш ҳам намунаи чунин шиносой буд, як умр дар хотири ман монд» (5, с.272). Тавре ки аз ишораи худи нависанда ва осори чопии ў бармеояд, ин шиноҳт аз таъриху фарҳанги миллати худ то андозае мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. Аз солҳои 40-уми асри XX сарп карда, устод С. Улугзода ба тадқиқу баррасӣ ва тасвири бадеии рӯзгору осор, мактаби илмию адабӣ, муҳит ва замони зиндагии мутафаккирони бузурги тоҷику форс – Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Сино, Носири Ҳусрав, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ ва Аҳмади Дониш камар баст ва дар киноповестҳои «Қисмати шоир», «Ҷавонии ибни Сино» намоишномаи «Рӯдакӣ», повестҳои «Субҳи ҷавонии мо», «Ривояти сүгдӣ», романҳои «Восеъ», «Фирдавсӣ», песаҳои «Восеъ», «Алломаи Адҳам ва дигарон», рисолаи «Пири ҳакимони Машриқзамин», «Темурмалик» барин асарҳои насриву намоишномаҳояш таърихи пурфоҷиаи ҳалқи азизашро мавриди тадқики бадей қарор дод, то ҳамзамононашро ба шиноҳти ҳақиқати таърихӣ ва ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ ҳидоят намояд. Ҳарчанд ки мавзӯи ҳудшиносии миллӣ дар эҷодиёти Сотим Улугзода мавриди таваҷҷӯҳи алоҳида қарор нагирифта бошад ҳам, вале ин ҷиҳати фаъолияти эҷодии ўро донишмандон: М. Шукуров, Л. Демидчик, С. Ш. Табаров, Ҳ. Шарифов, М. Раҷабӣ, Р. Мусулмониён, Ҳ. Асозода ва М. Исоматов дар мақолаҳои илмию монографияҳои алоҳидаашон дар мавриди муносиб ишораҳо кардаанд.

Ба табъ расидани романи «Восеъ» дар ҳаёти фарҳангиву адабии мардуми тоҷик ҳодисаи фараҳбахш буд. Нависанда дар асар ба муҳимтарин лаҳзаҳои ҳаёти мардуми кӯҳистони тоҷик назар андохта, зиндагии тоқатфарсои мардуми ин сарзаминонро ба воситаи қаҳрамони марказии асар – Восеъ нишон додааст.

Ифтиҳор аз ватану ватандорӣ, ҳимояи шарафу номуси инсонӣ низ яке аз паҳлӯҳои ҳудшиносист, ки дар романи «Восеъ» баръало ба назар мерасад. Вокеан дар асар мебинем, ки оғати хушксолии дусола мардумро ба шӯриши барҳезондааст, ҳол он ки сабаби асосии ин қиёми ҳалқӣ соҳти ҷомеаи феодалии ҳамонрӯза буда, дар муколамаи Восеъ бо мулло Сафар вазъияти иҷтимоии давр бо тамоми возеҳӣ ба ҳонандо аён мегардад.

Дар муколамае, ки дар зер ҳоҳад омад, нависанда саъӣ намудааст, ки ҷаҳони ботинӣ, дидгоҳ, қазовату арзёбии қаҳрамони худро перомуни арзишҳои асрҳо шаклгирифтаву суратёфтави инсонӣ мисли ватандорӣ, меҳанпарастӣ, нангӯ номус ва монанди инҳо бозтоб намояд.

Тибқи тасвири С. Улугзода мардуми камбизоату оддие, ки машғули рӯзгори хешанд ҷаҳони марғубу рангине доранд, ки аз ҳар нигоҳ бо лутғу волотар аз табақаи сарватманд аст.

Нерӯи бузурге дар ниҳоди ин тоифа чойгузин аст, ки иттиҳоду иттифоқи онҳо метавонад ҳар низомеро сарнагун созад. Дар радифи ин хусусияти зотӣ мардуми заҳматкаш ҳамчунин таҳаммулпазири дурандеш аст. Воқеяятро ба гунаи лозим баррасӣ мекунад ва танҳо дар лаҳзаҳои ногузир даст ба иқдоми ниҳоиву тақдирсоз мезанад, ки порҷаи поёни исботи ин матлаб аст. «Ман (Восеъ – С. Э.) меҳоҳам як бор ба ин золимон, ба ин хунхорон, ба ин дараандагони дупо нишон диҳам, ки мо, фақирон ҳам одамем, ҷон дорем, номус дорем, агар яқдилу яқҷон шавему ҳезем, онҳоро зада метавонем. Ин азм ва қатъияти сардори шӯриш муллоро дар ҳайрат афқанд. Аслан ақидаи мулло Сафар дар бораи усули идораи аморати манғития, ақидае, ки ў дар ҳуҷраи мадрасаи Тиллокории Самарқанд ба Восеъ ва Назир изҳор карда буд, на факат тағтири наёфта, балки пас аз сафари ў ба қӯҳистон ва дидани он ҳама бедодгари ҳокиму амалдоронаш боз мустаҳкамтар шуда буд. Аммо вай, муллои раҳмдил, некҳоҳ, беозор, аз қушокӯй метарсид, қушокӯшие, ки бе шакку шубҳа сарбозони амиру ҳокимон ба амал ҳоҳанд овард. Вале аз гуфтори Восеъ ба ҳубӣ ҳис кард, ки дар воқеъ фақиронро гайр аз шӯриши ҳар чӣ бодо бод ҷори дигар намондааст» (4, с.274). Ҳамин ҷабру зулми бепоён сабаб гардид, ки мардуми авом бо сардории Восеъ ба шӯриш барҳостанд.

Тавре ки ишора рафт, оғози фаъолияти адабии С. Улуғзодаро метавон ба солҳои таҳсилаш дар Дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд нисбат дод. Андешаҳои миллии нависанда дар Дорулмуаллимини мазбур маҳз баъд аз шиносой пайдо намуданаш бо яке аз шахсиятҳои фарҳангии ҳамон замон - устод С. Айнӣ ва панди профессори рус М. С. Андреев дар бораи «шинохти ҳалқи худ» сурат бастааст. Ба ин маънӣ аввалин иқдоми ҷиддии С. Улуғзодаро дар роҳи манғиатҳои миллӣ ҳамоно таҳсили Дорулмуаллимин дониста, ҷиҳати амалии онро дар интишори қиссаи таърихии «Ривояти сүғдӣ» ба мушоҳида гирифтан мумкин аст.

«Ривояти сүғдӣ» бори нахуст соли 1975 дар маҷаллаи «Садои Шарқ» (№11 - 12), солҳои 1977, 1984 дар шакли китоби алоҳида нашр шудааст. Сотим Улуғзода агар дар романи «Восеъ» ҳодисаҳои таърихии солҳои 80 – уми асри XIX-ро инъикос карда бошад, дар повести «Ривояти сүғдӣ» моро ба воқеаҳои таърихии хеле дур – замони истилои араб дар асри VII ба Мовароуннаҳр ошно мегардонад. Дар баробари ин, дар қисса ҳаёти сиёсию фарҳангӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, тарзи зиндагонии мардуми Сүғди ҳамонвақта, ҷашну маросимҳо ва расму оинҳои қадимаи аҷдодони мо тасвир ёфтааст. С. Улуғзода дар қисса ба зиндагии суннатии сүғдиён аҳамияти маҳсус дода, чунин нигоштааст: «Дар Сүғд ҳеч яке аз маросимҳои бисёри сүғдиён бо чунин фароҳӣ, шукӯҳ ва ҳуррамии тамоми ҳалқ ҷашн гирифта намешуд, чуноне ки Наврӯз гирифта мешуд. Марду занҳо, бачаҳо либосҳои рангоронги идона пӯшида, ба сайри саҳроҳо, боғу бӯstonҳо мебаромаданд ва ба шарафи вуруди тобистони файзбор таронаҳо меҳонданд, бозихои гуногун барпо менамуданд. Меҳмондориҳо, зиёфатҳои ҳамдигарӣ авҷ мегирифтанд.

Ин ҷашн аз ҳама бошуқӯҳтару ҳуррамтар дар сайргоҳи беруни шаҳр баргузор мешуд: дар он ҷо созанда ва сарояндагон, гӯяндагон, раққосон, шӯъбадабозон издиҳоми ҳалқро дилхуш мекарданд. Ҷавонон гӯштингирӣ,

чавгонбозӣ мекарданд, пойга метохтанд» (5, с.368). Бидуни шак «Ривояти сүғдӣ» миёни осори устод С. Улугзода ва гузашта аз ин дар насри мусоири тоҷик ҷойгоҳи хосе дорад. Маҳз дар саҳифаҳои ҳамин асар аст, ки мо бо мазҳари зиндагии мардуми тоҷик, саҳнаҳои дилангезу ибраторомӯзи таърихи турифтиҳори он ошно мешавем.

Тарсими бозтоби расму ойин, анъанот, ки гӯшаи сабзи фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик маҳсуб мешавад, ҷанбаи ҳунарӣ, адабии асарро ниҳоят қавӣ намудааст.

Хонанда бо мутолиаи асар ба гузаштаи хеле дури таърихи пуршукӯҳи миллати мо ошно мегардад. Яке аз ҳидматҳои нависандагони боистеъдоду соҳибҳунар низ ҳамин аст, ки эшон дар ҳифзу нигаҳдошти ҳофизаи таърихи мардум нақши корсоз доранд. Ҳофизаи таърихие, ки баёнгари тамоми доштаҳои маънавӣ, адабӣ, фарҳангии як миллат аст.

С. Улугзода бо эҷоди қиссаи «Ривояти сүғдӣ» хостааст, ки ҳалқашро бо гузаштаи дураш, бо доштани таъриху тамаддуни қадимӣ, фарҳанг ва урфу одатҳои аҷдодӣ ошно созад.

Мавзӯи дигари ин асарро ватанҳоҳӣ ва ватанпарастӣ ташкил мекунад. Аслан миёни тамоми эҳсосоте, ки дар ниҳоди инсонӣ ҷойгузин аст, волотаринаш ба андешаи мо ҳамин эҳсоси ватандориву меҳандӯстист, ки зикраш дар боло низ рафта буд.

Ватандӯстӣ мисли донаест, ки ба хотири рӯишу сабзиш дар хок шинонда мешавад ва ниёзманди парваришу мувоҷибот аст. Дар рушду инкишофи ин тухми инсонсозу зиндагиофар дар радифи дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ нақши шоирону нависандагон низ ниҳоят судманд аст.

Маҳз як адиб, як ҳунарманд метавонад бо навиштаҳои худ, зикри мисолҳои хубу ибраторомӯз ба ҷаҳони фикру андешаи ҷавонон ворид гардад, таъсир бигузорад ва ҳисси муҳаббату дӯстдориро нисбат ба Ватан, марзу бүм парваронад. Зимни мутолиаи «Ривояти сүғдӣ» ба намунаҳои ҷолибе бармеҳӯрем, ки бисёр таъсирбахшу коргаранд ва ба андешаи мо дар камолу тарбияти эҳсоси ватандории ҷавонони мо аҳамияти зиёде доранд. Барои намуна метавон мисоле нақл намуд.

Қаҳрамонҳои марказии қиссаи «Ривояти сүғдӣ» падару писар буда, фоциаи падари номурод, ки писари часуру тавонояшро ғурури ҷавонӣ, ҳавою ҳаваси паҳлавони сол шудан гирифтари ғуломӣ ва асирий мегардонад, тасвир шудааст. Образи марказии асар ҷавонмарди сүғдӣ – Виркан дар ғуломӣ ҳам баҳри озодию ҳимояи Ватан мубориза бурда, ҷони ҳудро дареф надоштааст. «Виркан шарикони бадбахти ҳудро ба исён даъват мекард:

- Шумоёнро ба фармонбарию ҳомӯйӣ факат тарси ҷон маҷбур мекунад, - мегуфт ў (Виркан – С. Э.) ба онҳо. – Лекин магар аз ин гуна зиндагӣ марг беҳтар нест? Ҷаро мо бояд ба ин ҳама ранҷу азоб тоқат қунем? Пас, биёд қиём мекунем, саркорону посбононро мекушему мегурезем.

- Ба кучо? - мепурсиданд ғуломон.
- Ба биёбон, ҷавоб медод Виркан.
- Охир, саворони Сайд, сарбозони ҳоким аз дунболи мо меафтанд, дастгирамон мекунанд, он гоҳ вой ба ҳоли мо!

- Магар бе ин ҳам «вой ба ҳоли мо» нест? Ба сарафрозӣ мурдан дар ҷанг аз мурдан бо сарҳамӣ дар ин асорати нангин авлотар аст (5, с. 431).

Воқеан ҳам, ҷонғидӣ баҳри ҳимояву ҳифзи ватан, ки яке аз суннатҳои олии қадими мардуми эронинажод аст, дар қисса ба хубӣ эҳсос карда мешавад.

Дар осори устод С. Улугзода ба масоили мухталифе метавон рӯбарӯ шуд, ки ҳар яке аз онҳо дар тафсирӯ ташрехӣ мағҳуми ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ қобили мулоҳизаанд.

Воқеан, ба хотири он ки як нафар дар домони иҷтимиои хеш ба маъниву моҳияти мағҳумҳои зиндагисоз пай барад ва ба умқи он бирасад, бояд марҳилаи зиёдеро тай қунад. Шахсеро, ки дар садад аст ба марзи ҳудшиносӣ бирасад, лозим аст дар заминаҳои мухталиф мисли таъриху фарҳанг ва адаби ниёғон мутолиоти фаровон дошта бошад. Дар ин росто нақши адабиёти бадӣ, осори адибони пешину нависандагони мусоир бисёр судманд аст. Аҷзое, ки пайкараи кулли ҳудшиносиро ташкил мекунанд, мисолу намунаҳояшон дар мероси гузаштагон ва навиштаҳои мусоирон зиёд аст. Эҷодиёти С. Улугзода низ аз ҳамин радиф истисно нест.

Мавзӯи ҳудшиносию ҳудогоҳии миллӣ ҳам дар самти фаъолияти илмӣ, драматургия ва ҳам дар соҳаи осори бадеии С. Улугзода ба назар мерасад. Манфиатҳои миллии ҳалқи тоҷик дар кулли эҷодиёти нависандандар ҷойи аввал меистад, ки ба табъ расидани романи «Фирдавсӣ» на ин ки исботи гуфтаҳои боло, балки намунаи олии он осори насрин адиб мебошад.

Донистани таъриху фарҳангӣ миллат, эҳтируму арҷгузорӣ ба суннатҳои миллии аҷдодон низ яке аз нишонаҳои ҳудшиносии миллӣ мебошад, ки мавзӯи марказии романи «Фирдавсӣ» -ро ташкил намудааст. Маҳз ана ҳамин масъала Фирдавсии С. Улугзодаро водор намудааст, ки гузаштаи хешро ба риштаи назм қашад:

- Аз назм кардани «Шоҳнома» мақсадат чӣ будааст? Аз шоҳон силай фаровон гирифтанд ва тавонгар шуданд?

- На, аълоҳазрат, мақсадам танҳо ин набуд. Албатта, ҷунин умедам низ буд, ки дар пири бениёйӣ биёбам, аммо мақсади умда – ба лутфу инояти Ҳудованӣ таърихи мулук ва осор ва ҳикмати Аҷамро зинда гардонидан буд, бо гуфтори сара ва дилпазир агар тавонам, то дар ҷаҳон аз худ ёдгоре бокӣ гузошта бошам (6, с.177).

Сотим Улугзода дар романи «Фирдавсӣ» рӯзгору осор, муҳит ва замони зиндагии Абулқосим Фирдавсиро ҳангоми заволи давлати Сомониён ба тасвир кашидааст. Аз ин ҷост, ки яке аз сабабҳои асосии қадр нашудани «Шоҳнома» - и безаволи Ҳаким Фирдавсӣ, агар муҳити носолими шоирони маддоҳи дарбор, аз қабили Үнсурию Фарруҳӣ ва Асҷадӣ бошад, аз сӯи дигар, беэҳтиромии султон Маҳмуд нисбат ба таърихи қуҳан ва фарҳангу тамаддуни эронӣ буд. «Ба назари Улугзода - қайд мекунад профессор X. Шарифов, - подшоҳони турк аз донишу хирад, аз эҳтируми фарҳангӣ эронӣ дур буданд ва бар он изҳори бегонагӣ менамуданд. Дар ҳамин буд қадрошиносии султон Маҳмуд ба Абулқосим Фирдавсӣ» (7, с.148).

Таъқид кардан бамаврид аст, ки дар романи «Фирдавсӣ» низ ин нукта бо як маҳорати баланди нигорандагӣ дар муколамаи султон Маҳмуд бо Абулқосим

Фирдавсӣ дар боби «Дар қабули шоҳ» оварда шудааст, ки шоири ватанпасту хештаншинос гирд овардани таърихи кӯҳанро дар панду ҳикматҳо, фазилату одоб, қадри сухан ва дониш барин чизҳо медонад, ки ҳеч гоҳ науву кӯҳна набуда, барои ҳар давру замон арзиши маънавӣ доштани онҳоро зарур меҳисобад. «Шоҳам, агар гуфтори банда бечост, аз қарами ҳумоюни бахшиш меҳоҳам. Дар «Шоҳнома» агарчи сухан аз бостонзамон меравад, онро ҳадиси кӯҳан ё фасонаи кӯҳан наметавон гуфт. Дар ҷаҳон чизҳое ҳастанд, ки кӯҳна шудан надоранд: панду ҳикмат, андарз ва ибрате, ки аз пешиниён ба пасояндагон мерасанд, ҳамеша наванд. Ҳар чи дар он рӯзгорон аз ниёғони мо ба зуҳур омадааст, ҳоҳ нек ва ҳоҳ бад, ҳоҳ савоб ва ҳоҳ хато, ҳама пандомӯз аст. Банда бо ҳамин эътиқод ранчи сиупанҷсоларо таҳаммул карда, «Шоҳнома» нигоштам» (6, с.181).

Дар ҳақиқат, романи «Фирдавсӣ»-и С. Улугзода хонандаро ба ҳисси баланди ватандорӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ҳидоят намуда, масъалаи мазкур дар асари мазбур таҳқиқу таҳлили ҷиддиро тақозо дорад ва сазовори таҳқиқи алоҳида мебошад. Ин аст, ки дар ҳама оғардиҳои нависанда шахсиятҳои таърихӣ бо ақидаҳои тараққипарваронаи худ мақому манзалатеро доро мебошанд.

Пайнавишт:

1. Асозода, Ҳ. Адабиёти тоҷик дар садаи XX / Ҳ. Асозода. –Душанбе: Маориф, 1999. – 448 с.
2. Имомов, М. С. Ҷаҳонбинӣ ва тафаккури бадеии Садриддин Айнӣ / М.С. Имомов.– Душанбе: Матбуот, 2001. – 120 с.
3. Раҳмонов, Э. Ш. Фарҳанг ҳастии миллат аст/ Э. Ш. Раҳмонов. // Садои мардум. – 2001. – 24 март. - С. 3.
4. Улугзода, С. Восеъ / С.Улугзода. –Душанбе: Ирфон, 1979. –369 с.
5. Улугзода, С. Субҳи ҷавонии мо / С.Улугзода. –Душанбе: Ирфон, 1982. – 447 с.
6. Улугзода, С. Фирдавсӣ / С.Улугзода. –Душанбе: Адиб, 1991. - 253 с.
7. Шарифов, Ҳ. Гӯяндаи достони таърихи тоҷикон/ Ҳ.Шарифов. //Озурдагон ва умединорон. –Душанбе: Сино, 2001. –195 с.

Reference Literature

1. Asozoda Kh. Tajik Literature of the XX-th Century. –Dushanbe: **Maorif** (enlightenment), 1999. -448pp.
2. Imomov M.S. Sadriddin Aini's Outlook and Imaginative Ideas. –Dushanbe: **Matbuot** (printed press), 2001. -120pp.
3. Rakhamonov E.Sh. In what the Nation's Culture Lies. // **Sadoi Mardum** (Nation's Voice). - 2001. –March 24. –p.3.
4. Ulugzoda S. Vose. –Dushanbe: Irfon, 1979. -369pp.
5. Ulugzoda S. The Dawn of our Youth. –Dushanbe: Irfon, 1982. -447pp.
6. Ulugzoda S. Firdawsi. –Dushanbe: **Adib** (writer), 1991. -253pp.
7. Sharifov Kh. Narration of the History of Tajiks// Those who Suffer, but Hope. –Dushanbe: Sino, 2001. -195pp.

Национальное самосознание с точки зрения Сотима Улуг-заде

Ключевые слова: национальное самосознание, рост самосознания, таджикская литература, Сотим Улуг-заде, роман «Фирдоуси»

Одним из важнейших факторов общественно-политической жизни Таджикистана в последние годы является рост национального самосознания, которое служит гарантом реализации национальных интересов и чаяний. Разработка темы национального самосознания в таджикской литературе встречается в произведениях Рудаки, Фирдоуси, Санои, Газнави, Аттара, Балхи, Низами, Саади, Джами, Бедиля, Ахмада Донииша, С. Айни, А. Локхути, А. Фитраты, М. Турсун-заде, С. Улуг-заде, Дж. Икрами, Рахима Джалила, Али Хуша. Но данная тема до обретения Таджикистаном независимости находилась под строгим контролем коммунистической идеологии.

Автор рассматривает данную тему в контексте романа «Фирдоуси» великого таджикского писателя Сотима Улуг-заде. Роман призывает читателя к высокому чувству патриотизма, проявлению национального самосознания и самопознания, и тема национального самосознания на основе этого произведения заслуживает подробного и детального рассмотрения.

National Self-Consciousness from Sotim Ulug-zade's Viewpoint

Key words: national self-consciousness, growth of self-consciousness, Tajik literature, Sotim Ulug-zade, the novel "Firdawsi"

One of the most important factors of social-political life in Tajikistan for the latest years is a growth of national self-consciousness which serves a guarantor for realization of national interests and cherished desires. Elaboration of the theme of national self-consciousness in the Tajik literature is present in the literary productions belonging to Rudaki, Firdawsi, Sanoi, Gaznavi, Attor, Balkhi, Nizami, Saadi, Djami, Bedil, Akhmad Donish, Sadreddin Aini, A.Lokhuti, A. Fitrat, M. Tursunzade, Dj. Ikrami, Rakhim Djalil, Ali Khush.

But before acquiring independence this theme was under a strict control of communist ideology in Tajikistan.

The author treats the theme in the context of the novel "Firdawsi" by the great Tajik writer Sotim Ulug-zade. The novel calls a reader to the elevated sense of patriotism, national self-consciousness and self-cognition; the theme deserves detailed and thorough consideration in the context of this literary production.

Роҷеъ ба муаллиф:

Сироджиддин Эмомали, номзади илмҳои филологӣ, доцент, директори маркази наширии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе),
e-mail: sirojiddin1975@mail.ru

Сведения об авторе:

Сироджиддин Эмомали, кандидат филологических наук, доцент, директор Издательского центра Таджикского национального университета (Республика Таджикистан, г. Душанбе), *e-mail: sirojiddin1975@mail.ru*

Information of the author:

Sirodjidjinni Emomali, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor; Director of the Publishing centre under the Tajik National University (Tajikistan Republic, Dushanbe), *e-mail: sirojiddin1975@mail.ru*